

Санн Маруq



БАЙМАН




КИТОБРО ДАР МҮХЛАТИ ҚАЙДШУДА БАРГАРДОНЕД

ЧДММ «Хочій Ҳасан»

Мол Салим Мачид
мои 2009
С-дс

БАЙТАЛ



Душанбе
«Маориф ва фарҳанг»
2009



ББК 84точк 7-4
М -50

М -50. Салим Мачид. Байтал, - Душанбе, “Маориф ва фарҳанг”,
2009, 20 сах.

Мундариҷа

Шикори рӯбоҳ	3
Лонаи мусичаҳо	6
Гови якрав	8
Гурбаи гурусна	10
Сайёд	12
Байтал	14
Парастухои Суруш	16



ISBN 97899947-58-50-0

©“Маориф ва фарҳанг”, 2009

ШИКОРИ РЎБОХ

Аз ин воқеа чанд сол гузашта бошад ҳам он ҳеч аз хаёлам намеравад. Ҳамин, ки дар бораи рўбоҳ, ё афсонаи “Рўбоҳи ҳилагар”-ро шунидам боз он воқеаи мудҳиш пеши рўям меояд.

Ин дам меҳоҳам ба одамон фаҳмонам, индо қунам, ки ин мо – инсонҳоем, ки рўбоҳро ҳилагару морро газанда ва хирсро бефаҳм гуфтаем. Он рўзи наҳс бо дўсти шикорчиям дар паҳнои дара мегаштем. Дар ин марғзор диққати маро бештар гулу буттаҳо, ниҳолакони зебо, ҷашмаҳои мусаффо мекашид.

Гоҳ-гоҳе ба суханҳои шикорчӣ гӯш медодаму ҳайрон мешудам. Ўисбот карданӣ мешуд, ки шикор қайфияту ҳаловати хоса дорад. Нав аз ҳамгаште мегузаштем, ки ногоҳ рафиқи шикорчиам ҳудашро паҳлӯи санги азиме руст карда, маро таъкид намуд: ин ҷо бошам...

Бинам дуртар рўбоҳи зардчатобе ки қариб ба саг монанд аст, ҳамроҳи бачаҳош бемалол сайругашт дорад. Рўбоҳ чунон зебо роҳ мегардад, ки ҳаваси кас меояд. Ҳамон вақт низ беихтиёр афсонаи ҳалқии “Рўбоҳи ҳилагар” ба хотирам расиду ҳайрон шудам. Ҳис накардам, ки чӣ гуна шикорчӣ рўбоҳро ба нишон гирифт.

Танҳо даме, ки садои тир ба атроф гулғула андохта ҳомӯширо ҳалалдор намуд, ба худ омадам. Шикорчӣ хурсандона аз ҷояш хеста, пеш давид. Диdam, ки рўбоҳ дар хун гарқ шуда печутоб меҳӯрд. Мехост фарзандонашро начот диҳад. Хун ҳамоно аз бари гарданаш ҷорӣ буд. Дўсти шикорчиям маро низ ба онҳо наздик мебурд. Рўбоҳбачаҳо бо гиряву нола модарро бўй қашида сипас рӯ ба гурез ниҳоданд.




Ҳангоме ки ба назди рӯбоҳи захмин расидем, манзараи мудҳише ошкор шуд. Рӯбоҳ дар хуни худаш тапида тоб мөхӯрд, фукашро ба замин зада нияти хестан мекард. Шикорчии беинсоф яку якбора бо камони дасташ ба фарқи сари рӯбоҳ кӯфта нидо кард:

— Бин, ин лаънатиро, чи хел фиребгару айёр аст. Агар ҳозир накушемаш, боз гурехтанаш мумкин.

Ин лаҳза ҳис кардам, ки на рӯбоҳи захмини дар хоку хун ҷӯлида, балки шикорчии беинсоф ҳилагар будааст. Ҳилаи шикорҷӣ ҳазору як маъно дошт, маълум набуд, ки рӯбоҳро барои пӯсташ шикор кардааст ё барои овозаю дарвозааш. Шикорҷӣ нигоҳи хунукашро аз ҷонкании рӯбоҳ дур карда боз мегуфт: “Оҳ, рӯбоҳи ҳилагаре!”






ЛОНАИ МУСИЧАҲО

Каримчон ҳар сахар бо садои хушу гуворои “ку-ку-ку”-и мусичаҳо аз хоб бедор мегашт. Пеш аз мактаб рафтанаш як бор ба лонаи мусичаҳо, ки дар токи болохона чойгир буд, изазар афкаида, бо дили пур дастурӯй шуста, баъди чойнӯши мактаб мерафт. Ин сахарӣ Каримчон овози шиноси “ку-ку-ку”-и мусичаҳоро нашунид. Дилаш яке ганда шуд. Зиқу бо хотири парешон дарав ба токи болохона нигоҳ карду дуд аз димогаш баромад. Қариб гиря кунад. Қадом дилсиёҳе хасу паҳолҳои лонаро партофта, онро вайрон кардааст.

Каримчон дигар мусичаҳоро надид. Фаҳмид, ки онҳо аз одамон саҳт ранцидаанд. Чӣ разилӣ, — фикр кард ӯ. Магар ин паррандаҳои беозор ҷон надоранд. Онҳо ба одамон чи бадӣ кардаанд, ки чунин ҷазо диданд?

Имсол баъди боронгариҳо ҳаво гарм шуд. Як сахарӣ ҳанӯз офтоб набаромада буд, ки Каримчон овози шиносеро шунид. Аз ҷояш як қад парида хест, “ку-ку-ку”-и мусичаҳои шинос чун оҳанги дерина ӯро берун овард. Каримчонро ҳеч бовариаш намеомад. Охир мусичаҳо паст парида, ба токи болохона хасу паҳол мекашонданд. Писарак ба лонасозии мусичаҳо зеҳн монда мехост фаҳмад, ки азми онҳо қавист ё дудилона. Дид, ки бо ҳавас лонаи худро дуруст мекунанд. Аз дил гузаронд, инсонҳоянд, ки ба яқдигар кинаву адоват, қасосгириро мепарваранд, аммо ҷонварону паррандагон аслани кина намегиранд. Боз хона месозанд “ку-ку-ку”...





ГОВИ ЯКРАВ

Баъди марги холай Раҳима модагов яку яқбора дигар шуд. Бовар куиед бачаҳои азиз, охир ман иештар медида, ки гови пир чӣ гуна орому осуда буд. Дар рӯи ҳавлӣ, алафро қавша карда, лаҳзае аз соҳибаш холай Раҳима чудойӣ надошт.

Кампир ҳам онро медӯшиду ҳам обу алафаш медод. Модагов ба гайр аз холай Раҳима дигар касеро наздикаш намемонд.

Як ҳафта боз гов безобита, гарангӯ қаҳролуд аст. Гоҳе ба ёди соҳиби бовафояш баоси боаламе намуда, ба замин пой мекӯбад. Гӯсолаи хурдсолаашро низ ҳаёле фаромӯш кардааст. Коҳу об ҳам намехӯрд. Якравии модагов ҳеч тамом намешуд. Баъди яқ-ду рӯзи дигар гӯсолаашро низ роҳ намедодагӣ шуд. Акнун макондани гӯсолача ва дӯшидани модагов тамоман мушкил гашт.

Чанд маротиба ҳаққу ҳамсояҳо хостанд говро бо роҳи зӯрӣ мутеъ созанд. Лекин модагови пуртакриба дарав чизеро мефаҳмид, ки думашро хода карда чор тараф метоҳту гардан намефурвард.

Як рӯз соҳиби ҳавлӣ бо дӯстонаш ноҳост ба модагов ҳучум карда, гайричашмдошт онро ба замин афтонда дасту пояшро маҳкам бастанд. Келини хона аз тарсу ваҳм ба модагов наздик нашуд. Барои он, ки шири гов ба замин нарезад, говдӯш лозим буд. Говдӯше, ки модагов ӯро роҳ дихад. Ин дам яке аз духтари хурдии кампири Раҳима, ки чанде пеш ба шавҳар баромада буд, дар ҳавлӣ пайдо шуд. Бо дидани рӯи духтарақ нигоҳи модагов дигар хел шуд. Акнун ҳайвон оҳиста-оҳиста нафас қашида, нигоҳи имдодҷӯёнаашро аз духтарақи шинос намеканд.

Духтари раҳматӣ чизеро фаҳмид, ки омада говро дӯшид. Сатили пурширро ба гӯшае гузоштанд. Вақте ки банди пои говро кушоданд, ҳайвон орому осуда метофт. Аҷаб, вай назди гӯсолааш нарафт, балки пеши духтарақ омад. Дастани ӯро лесида баос кард.



ГУРБАИ ГУРУСНА

Гурбаяк ҳайрон аст. Як рұз боз дав-давон дар қустуңғи модарчон аст. Гурбаяк чор тараф медавад. Намедонад күчо, назди қій равад, суроғай модарашро пурсад.

Мияв-мияв. Очаңон. Гиряқунон мерафту гуруснагй азобаш метод. Гурбаи майдаяк аз миёни буттаю ниҳолак гузашта, қади рох расид, бо сад умед ба одамон нигоҳ кард. Диң, ки касе ба ү таваңчұх надорад, ҳайрон шуд, ҳеч ақли күдаконааш намегирифт, ба суолаш посух намеёфт. Чаро инсонҳо низ үро намебинанд. Охирман гураснаам, фикр кард гурбача...

Худашро таги пои чанд рохгузар бурд, зада пешаш карданد. Ноилоч гашт. Аммо гуруснагй ҳолашро ба танг овард. Садои раҳмовари мияв-мияв, Обидчони шашсоларо назди гурбача овард. Обидчон зуд аз хонааш шир овард. Пишакча бо ҳаросу тааччуб резақои нону ширро фурұ бурд. Гурбачаи аллакай нимсершуда, акнун нигоҳашро аз Обидчони хурдакак намеканд.

Гурбача ҳайрон буд, ки чій тавр ин писараки содда гуруснагии вайро фаҳмиду калонсолжо не. Гурбачаи майда суолҳои бисёр дошт. Мехост аз Обидчон дар бораи одамон, рафтору кирдори онҳо пурсон шавад. Аммо намедонист чій гуна үро фаҳмонад. Дилю бедилон аз қафои Обидчон равон шуд. Боварі дошт, ки сохиби наваш ҳаргиз үро озор намедиҳад ва гураснааш намемонад...



САЙЁД

Аввалҳо ҳамдеҳаамон Шодисайёдро дўст медоштам. Ҳамин ки ин шикорчии часур ба мо бачаҳо наздик мешуд, хурсандию шодии ҳамсабақон боло мекест. Охир сайёд як нақлу саргузаштҳое мекард, ки мо ҳафтаҳои дароз онро муҳокима мекардем.

Маълум буд, ки Шодиамак дўстдори табиат, иабототу ҳайвонот мебошад. Соатҳои дароз дар бораи қӯҳу камар, иабототу ҳайвонот нақлу ҳикояҳои ширин менамуд. Ман хаёл мекардам, ки шикорчӣ бешубҳа дўстдори табиат мебошад.

Боре Шодиамак маро ҳамроҳаш ба шикор бурд. Ҳини аз бари талу пуштаҳо гузаштан сайёд бепарво менамуд, ў чолокона роҳ гашта бехато ҷонваронро ба нишон мегирифт. Ҳини дамгирий нақл кард, ки барои мерған шудану бехато ба нишон расондан вай ҳар моҳ магзи сари ягон заргӯшро ҷӯшонда меҳӯрад.

Мана ҳамин хел шикорчӣ шудаам, ки ҳини ба нишон гирифтани дастонам асло намеларзанд. Баъди чанд вакт як зарғӯше ба ҷашм расид. Сайёд дарҳол дикак нишаста ҷонварро ба нишон гирифта бехато парронд. Ў зарғӯши ғанимат гирифтаашро пӯст қанда магзи сари онро бо иштиҳо то охир фурӯ бурд. Баъди ин воқеаи даҳшатбор дилам ба тамом аз шикорчӣ монд. Акнун ман ба нақлҳои ў дар бораи зебоӣ, табиат боварӣ надоштам. Ҳарзамон пеши назарам ҳамон рӯзи наҳс ба ҷилва меомад. Хаёлам то ҳол шикорчии мағрур магзи сари заргуш меҳурад, то ин ки ҳангоми нишон гирифтани дастонаш наларзанд...



БАЙТАЛ

Дар бораи аспҳо бисёр чизҳоро медонистам, хонда будам, ки байтал хислату зиндагии начибе дорад. Лекин аз наздик дар кӯҳистони дурдаст бо галаи аспҳо дучор шудам. Дар ин фасли зебои сол - баҳори нозанин, ки айёми зоидани байтал мебошад, галаи аспҳо беист шия кашида, байталеро миёнагир доштанд. Аспҳо бо навбат сару гардани байталро лесида намегузоштанд, ки байтал танҳо монад. Байтали бордор низ безобита буд. Шиакашон болову поён мешуд. Худашро тилтонда бекарорӣ мекард.

Баъди чанд соате байтал таваллуд карду аспҳои доя аз вай дур шуданд, куррачаи нав ба дунёомадаро байтал мелесид. Байтал ҳар замон ба замин пой қӯфта бо қаҳру ситеза шия мекашид. Ҷонзотеро наздики ҷигарбандаш намемонд...

Тойча базӯр синаи байталро кофта ба серӣ макиду дар назди модар дароз кашид. Тойча акнун хоб буд...

Танҳо баъди як рӯз дидам, ки тойча часту хезқунон рӯи сабзаҳо медавид.

Пайдо шудани тойча ҳамаи галаи аспҳоро хурсанд намудааст. Акнун аспҳои рамузфаҳм тойчаро ихота карда завқ мебаранд. Онро хорумол карда, барои ба гала пазируфтанаш шоду мамнун мегарданд.

Тойча акнун аъзои ҳамин гала гардид, нашъай озодиро чашид, ки думашро хода карда медавид. Мехост, ки зудтар ба галаи аспҳо ҳамроҳ шавад, ҳаёташро аз нав оғоз намояд...



ПАРАСТУХОИ СУРУШ

Сурушони майдаяк фасли баҳорро дӯст дошт. Хурсанд шуд, ки айёми гулу лёла аввалин маротиба бо селаи паастухо ошной пайдо кард. Ин царрандаҳои зебо болои хонаи Сурушон чарх зада поёнро хеле тамошо карданд. Сурушон хайрон-ҳайрон ба онҳо нигоҳ мекард, болзани, сайру гашти паррандаҳо ӯро ба таачҷуб овард. Нафаҳмид, ки онҳо барои лонасозӣ ҷоеро ҷустуҷӯ доранд. Ду фароштурук “сурудҳонон” дохили хона шуданд гӯё фахмиданд, ки Сурушон бачаи беозор аст.

Дар ҳақиқат аз омадани паастухо Сурушон хурсанд шуд, гӯё болу пар баровард, ки тирезаи пешайвонро кушод, то онҳо бемалол парвоз намоянд. Паррандаҳо дар шифти пешайвон лона соҳтанд. Сурушон ба онҳо одат кард. Ҳар пагоҳӣ пашша, хомӯшак ва дигар ҳашарот дошта дар қуттича ҷой мекарду то бегоҳ ба паастуҳои нав таваллудшуда мекарданд, ба онҳо об медод.

Ҷӯҷаҳои паастухо калонтар шуда парвоз мекардагӣ шуданд. Як ҳафта боз фароштурукчаҳо чик-чиккуон гирди ҳавли парвоз доранд... Онҳо болои симҷӯби кӯча нишаста ба Сурушон бо миннатдорӣ менигаристанд.

Паастуҳо намехостанд, ки манзили Сурушонро тарқ намоянд. Онҳо бо ин писараки доно унс гирифта буданд. Фароштурукчаҳо шодикуон поён парвоз карда гирди сари Сурушон чарх зада гӯё мерақсиданд. Ин дам очапаастуи калон пайдо шуда онҳоро наздаш даъват кард. Байни худ ким-чӣ гуфтанду боло париданд. Фароштурукчаҳо ҳеч майли рафтан надоштанд, аммо қонуни табиат онҳоро аз рӯи ҳавли торафт дур мебурд.

Сурушон бо онҳо хайрухуш дошт, ҳарчанд ҷудоӣ мушкил буд, аммо азм кард, ки то баҳори дигар дӯстони худ - паастухоро мунтазир мешавад.

Қитобхонан ҷинотиҷа ҷаҷӯонӣ
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Ҷумҳури
М. Мирзиҷонов

САЛИМ МАЧИД

БАЙТАЛ

Муҳаррир
Муҳаррири техники
Рассом
Тарроҳ

Н. Зайнiddинов
А. Камолов
С. Имоддинова
Л. Юнусова

Ба матбаа 12.01.09 супорида шуд. Ба чопаш 20.05.09 имзо шуд.
Андозаи 60x84 1/8. Коғази оғсетии №1. Чопи оғсетӣ. Гарнитураи
адабӣ. Ҷузъи нашрию ҳисобӣ 2,5 ҷ/ч. Адади нашр 5000 нусха.
Супориши № 08/08

Муассисаи нашриявии «Маориф ва фарҳанг»-и
Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон.
734018, ш. Душанбе, кӯчаи Н. Қарабоев, 17.
Тел: 233-93-97, тел/факс: 233-93-97.
Email: najmaddin64@mail.ru



9 789994 758500

